

БА АНЧОМРАСИИ ЛОИҲАИ ТАЪМИНИ ТАҶҲИЗОТИ ТИББИ ДАР МАРКАЗИ САЛОМАТИИ №3-и ШАҲРИ ДУШАНБЕ БО ДАСТГИРИИ ҲУКУМАТИ ЧОПОН

18-уми ноябри соли 2021 **ҷ-би МИЯШИТА Такаюки**, Сафири Фавқулода ва Мухтори Чопон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо **ҷ-би Музаффар САИДАЛИЗОДА**, директори маркази саломатии №3-и шаҳри Душанбе, дар маросими ба анҷом расидани «**Лоиҳаи тақмили таҷҳизоти тиббии Маркази саломатии №3-и шаҳри Душанбе**», иштирок намуд. Лоиҳа дар ҷаҳорҷӯбаи «Барномаи кӯмакҳои бебозгашт ва амнияти башарӣ барои бахши аъзами аҳоли» (GGP) маблағгузорӣ шудааст. Барои таҷҳизонидани маркази саломатии №3-и шаҳри Душанбе маблағи грантӣ дар ҳаҷми **90,850 доллари ИМА** ҷудо карда шуд. Бо анҷоми бомуваффақияти лоиҳа, истифодабарандагони маркази саломатӣ имкони гирифтани хизматрасонии тиббии беҳтарро пайдо карданд.

Қабл аз татбиқи лоиҳа маркази саломатӣ ба мушкилиҳо дучор мешуд, зеро таҷҳизоти мавҷудбудаи рентгенӣ муддати тӯлонӣ истифода шуда буд ва ниёз ба иваз карданро дошт. Бо таҷҳизоти нави рентгенӣ сифати ташҳис дар маркази саломатӣ беҳтар гардид ва 20 ҳазор нафар бемороне, ки бояд дар як сол дар ин минтақа аз муоинаи рентгенӣ гузаранд, акнун метавонанд аз он баҳрвар гарданд.

Дар маросими мазкур **ҷ-би МИЯШИТА** суханҳои зеринро қайд карданд: «Барои ман хушбахтии бузург аст, ки имрӯз барои таҷлили ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон як дастгоҳи нави рентгениро ба ин бемористон супорам. Ин системаи рентгении баландсифат ба ташҳиси дақиқи табибон ва табобати муассир барои беморон мусоидат мекунад. Умедворам, ки таҷҳизот дуруст нигоҳ дошта шуда ва давоми солҳои зиёд барои таъмини ҳаёти солими мардуми Тоҷикистон саҳм хоҳад гузошт».

Биноан, Ҳукумати Чопон тасмим гирифтааст, ки дар оянда низ дар ҳамкорӣ бо мардуми Тоҷикистон баҳри бунёд соختани ҷомеаи беҳтар кӯмаки хешро идома медиҳад.

*Кӯмакҳои бебозгашт барои бахши аъзами аҳоли ва амнияти башарӣ “GGP” тарҳи Барномаи расмӣ Чопон оид ба рушд мебошад. Алалхусус, лоиҳаҳои кӯмакҳои бебозгашт барои бахши аъзами аҳоли ва амнияти башарӣ барои дастгирӣ намудани соҳаҳои мухталифи бахши аъзами аҳоли дар сартосари Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудаанд. Кӯмакҳои бебозгашти лоиҳаҳои амнияти башарӣ барои бахши аъзами аҳоли ба ҳокимиятҳои маҳаллӣ, соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, ҷамчунин ба созмонҳои ғайридавлатӣ расонида мешавад. Аз соли 1996 то инҷониб, кӯмакҳои бебозгашт барои бахши аъзами аҳоли ва амнияти башарӣ **437** лоиҳаро ба маблағи умумии **\$35,8** миллион доллари ИМА дар Тоҷикистон амалӣ намудааст.*

Барои маълумоти бештар роҷеъ ба Барномаи расмӣ Чопон оид ба рушд ба саҳифаи сомонии зайл назар андозед https://www.tj.emb-japan.go.jp/itpr_ru/kusanone_r.html



